

Tajik (тоҷикӣ)

Рӯйҳои муқаддима

Аломати салиб

Ба исми Падар, ва Писар ва
Писари Рӯҳулқудс.

Омма

Салом

Файзи Худованди мо Исои
Масех, Ва муҳаббати Худо, ва
Ширкати Рӯҳулқудс бо ҳамаи
шумо бошед.

Ва бо рӯҳи худ.

Санади қитъа

Эй бародарон ва хоҳарон),
биёед гуноҳҳои худро эҳтиром
кунем, Ва худро барои ҷашн
гирифтани асрори муқаддас.

Ман ба Худои Қодир иқрор
шудам ва ба шумо, бародарону
ҳоҳарон! ки ман гуноҳ кардам
Дар фикрҳои ман ва ба
суханони ман, Ман дар он ҷизе
ки ман кардаам ва дар он коре
кардаам, тавассути айби ман,
тавассути айби ман, тавассути
гуноҳи саҳттарин ман; Аз ин
рӯ, ман Марям Марямо, ки
бокира ва бокира пур карда
бошам, ҳамаи фариштагон ва
муқаддасон ва шумо,
бародарону ҳоҳаронам, Барои
ман ба Худованд Худои мо дую
гӯем.

Бигзор Худои Қодир ба мо бар
мо раҳм оварад, Гуноҳони моро

Portuguese (Português)

Ritos introdutórios

Sinal da cruz

Em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo.

Um homem

Saudações

A graça de nosso Senhor Jesus
Cristo, e o amor de Deus, e a
Comunhão do Espírito Santo esteja
com todos vocês.

E com seu espírito.

Ato penitencial

Irmãos (irmãos e irmãs), vamos
reconhecer nossos pecados, E
assim nos prepare para celebrar os
mistérios sagrados.

Eu confesso a Deus Todo -Poderoso
E para você, meus irmãos e irmãs,
que eu pecou muito, em meus
pensamentos e em minhas
palavras, no que fiz e no que não
fiz, através da minha culpa, através
da minha culpa, através da minha
falha mais grave; Portanto,
pergunto a Blessed Mary Ever-
Virgin, todos os anjos e santos, E
vocês, meus irmãos e irmãs, orar
por mim ao Senhor nosso Deus.

Que Deus Todo -Poderoso tenha
misericórdia de nós, Perdoe -nos

Tajik (тоҷикӣ)

бу баҳшед, ва моро ба зиндагии
абаллӣ оварем.

Омма

Kyreie

Худовандо, раҳм кун.

Худовандо, раҳм кун.

Масех, марҳамат кун.

Масех, марҳамат кун.

Худовандо, раҳм кун.

Худовандо, раҳм кун.

Сервоз

Подшоҳи Худоро дар
баландтаринҳо, ва сулху
осоиши руи замин ба одамони
некирода. Мо туро ситоиш
мекунем, шуморо баракат
медиҳем, туро мепарастем,
туро ҷалол медиҳем, барои
ҷалоли бузурги ту шукр
мегӯем, Худованд Худо,
Подшоҳи осмонӣ, Худоё,
Падари Қодир. Худованд Исои
Масех, Писари ягоназод,
Худованд Худо, Барраи Худо,
Писари Падар, гуноҳҳои
ҷаҳонро мебардорӣ, бар мо
раҳм кун; гуноҳҳои ҷаҳонро
мебардорӣ, дуои моро қабул
кунед; шумо дар тарафи рости
Падар нишастаед, бар мо раҳм
кун. Зоро ки танҳо Ту муқаддас
ҳастӣ, Ту танҳо Худованд
ҳастӣ, танҳо Ту Таоло Таоло
ҳастӣ, Исои Масех, бо
Рӯҳулқудс, дар ҷалоли Худои
Падар. омин.

Ҷамъ кардан

Portuguese (Português)

nossos pecados, e nos traga para a
vida eterna.

Um homem

Kyrie

Senhor tenha piedade.

Senhor tenha piedade.

Cristo, tenha piedade.

Cristo, tenha piedade.

Senhor tenha piedade.

Senhor tenha piedade.

Gloria

Glória a Deus nas alturas, e na
terra paz aos homens de boa
vontade. Nós te louvamos, nós te
abençoamos, nós te adoramos, nós
te glorificamos, damos-te graças
pela tua grande glória, Senhor
Deus, Rei celestial, Ó Deus, Pai
Todo-Poderoso. Senhor Jesus Cristo,
Filho Unigênito, Senhor Deus,
Cordeiro de Deus, Filho do Pai, tiras
os pecados do mundo, tenha
piedade de nós; tiras os pecados do
mundo, receba nossa oração; estás
sentado à direita do Pai, tenha
piedade de nós. Pois só você é o
Santo, só tu és o Senhor, só tu és o
Altíssimo, Jesus Cristo, com o
Espírito Santo, na glória de Deus
Pai. Um homem.

Coletar

Tajik (тоҷикӣ)

Биёд дуо кунем.

омин.

Литурги калима

Аввал хондани аввал

Каломи Худованд.

Худоро шукр.

Забурии ўом

Хониши дуввум

Каломи Худованд.

Худоро шукр.

Инчил

Худованд нигахбонатон бошад.

Ва бо рӯҳи худ.

Хониши Инчили муқаддас
мувофиқи Н.

Пок бар ту, эй Худованд

Инчили Худованд.

Ҳамду сано бар Ту, эй

Худованд Исои Масех.

Беҳри имон

Ба як Худо бовар дорам,
Падари Қодири Мутлак,
офоринандай осмону замин, аз
ҳама чизҳои намоён ва ноаён.

Ман ба як Худованд Исои
Масех имон дорам, Писари
ягоназоди Худо, пеш аз ҳама
аз Падар таваллуд шудааст.

Худо аз Худо, Нур аз нур,
Худои ҳақиқӣ аз Худои ҳақиқӣ,
зоидашуда, оварида нашуда,
бо Падар пайваста; ба воситаи
Ў ҳама чиз ба вучуд омадааст.

Барои мо одамон ва барои
наҷоти мо Ў аз осмон фуруд

Portuguese (Português)

Rezemos.

Um homem.

Liturgia da Palavra

Primeira leitura

A palavra do Senhor.

Graças a Deus.

Salmo responsável

Segunda leitura

A palavra do Senhor.

Graças a Deus.

Evangelho

O senhor esteja com você.

E com o seu espírito.

Uma leitura do santo Evangelho
segundo N.

Glória a ti, ó Senhor

O Evangelho do Senhor.

Louvado seja, Senhor Jesus Cristo.

Profissão de fé

Eu acredito em um Deus, o Pai todo poderoso, criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu creio em um Senhor Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai; por meio dele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e para nossa salvação desceu do céu, e pelo Espírito Santo foi encarnado da Virgem Maria, e tornou-se homem.

Tajik (тоҷикӣ)

омад, ва бо Рӯҳулқудс аз
Марями бокира таҷассум ёфт,
ва одам шуд. Ба хотири мо ӯ
зери дasti Понтиюс Пилотус
маслуб карда шуд, ба марг
дучор шуд ва ба хок супурда
шуд, ва дар рӯзи сеюм аз нав
бархост мувофиқи Навиштаҳо.
Ӯ ба осмон сууд кард ва дар
тарафи рости Падар
нишастааст. Ӯ боз дар ҷалол
ҳоҳад омад ба зиндагон ва
мурдагон доварӣ кунад ва
салтанати вай интиҳо наҳоҳад
буд. Ман ба Рӯҳулқудс,
Худованд, ки ҳаётбахш, имон
дорам, ки аз Падар ва Писар
мебарояд, ки назди Падар ва
Писар саҷда ва ҷалол меёбад,
ки ба воситаи анбиё сухан
рондааст. Ман ба як Калисои
муқаддас, католикий ва
апостолӣ бовар дорам. Ман як
таъмидро барои омурзиши
гуноҳҳо эътироф мекунам ва
ман интизори эҳёи мурдагон
ҳастам ва зиндагии оҳират.
омин.

Саломатӣ

Дуoi универсалӣ

Мо ба Худованд дуо мекунем.

Парвардигоро, дуoi моро
бишнав.

Литурге аз Euchhist

Пешниҳод

Худоро то абад муборак бод.

Portuguese (Português)

Por nossa causa foi crucificado sob
Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi
sepultado, e ressuscitou no terceiro
dia de acordo com as Escrituras.
Ele subiu ao céu e está sentado à
direita do Pai. Ele virá novamente
em glória julgar os vivos e os
mortos e seu reino não terá fim. Eu
creio no Espírito Santo, o Senhor, o
doador da vida, que procede do Pai
e do Filho, que com o Pai e o Filho é
adorado e glorificado, que falou
pelos profetas. Creio na Igreja una,
santa, católica e apostólica.
Confesso um batismo para o
perdão dos pecados e espero a
ressurreição dos mortos e a vida do
mundo vindouro. Um homem.

Homilia

Oração universal

Oramos ao Senhor.

Senhor, ouça nossa oração.

Liturgia da Eucaristia

Ofertório

Bendito seja Deus para sempre.

Tajik (тоҷикӣ)

Дуо кунед, бародарон ва
ҳоҳарон, ки қурбони ману ту
метавонад дар назди Худо
мақбул бошад, Падари
бузургвор.

Худованд қурбонии дасти
шуморо қабул кунад барои
ҷалол ва ҷалоли номи ӯ, ба
манфиати мо ва некии тамоми
Калисои муқаддаси ӯ.

омин.

Дуои Эвхаристӣ

Худованд нигахбонатон бошад.

Ва бо рӯҳи худ.

Дилҳои худро баланд кунед.

Мо онҳоро ба сӯи Худованд
мебардорем.

Биёед ба Худованд Худои худ
шукр гӯем.

Ин дуруст ва одилона аст.

Қудус, муқаддас, муқаддас
Худованд Худои лашкарҳо.
Осмону замин аз ҷалоли Тӯ пур
аст. Хосанна дар баландтарин.
Хушо касе ки ба исми
Худованд меояд. Хосанна дар
баландтарин.

Сирри имон.

Мо марги Туро эълон мекунем,
эй Худованд, ва ба эҳёи худ
эътироф кунед то боз омадан.
Ӯ: Вақте ки мо ин нон мөхӯрем
ва ин коса менӯшем, Мо марги
Туро эълон мекунем, эй
Худованд, то боз омадан. Ӯ:
Моро наҷот дех,
Наҷотдиҳандай ҷаҳон, зоро ки

Portuguese (Português)

Orem, irmãos (irmãos e irmãs), que
o meu sacrifício e o seu pode ser
aceitável a Deus, o pai todo
poderoso.

Que o Senhor aceite o sacrifício em
suas mãos para louvor e glória do
seu nome, para o nosso bem e o
bem de toda a sua santa Igreja.

Um homem.

Oração Eucarística

O senhor esteja com você.

E com o seu espírito.

Elevem seus corações.

Nós os elevamos ao Senhor.

Demos graças ao Senhor nosso
Deus.

É certo e justo.

Santo, Santo, Santo Senhor Deus
dos Exércitos. Céu e terra estão
cheios de tua glória. Hosana nas
alturas. Bem-aventurado aquele
que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas.

O mistério da fé.

Nós proclamamos a tua morte, ó
Senhor, e professar sua
ressurreição até que você venha
novamente. Ou: Quando comemos
este Pão e bebemos este Cálice,
proclamamos a tua morte, ó
Senhor, até que você venha
novamente. Ou: Salva-nos,

Tajik (тоҷикӣ)

ба салиб ва эҳёи ту шумо моро
озод кардед.
омин.

Маросими чамъомад

**Бо фармони Начотдиҳанда ва
бо таълимоти илоҳӣ ташаккул
ёфтааст, мо ҷуръат дорем
бигӯем:**

Падари мо, ки дар осмон аст,
исми Ту муқаддас бод;
Малакути ту биёяд, иродай ту
ба амал ояд дар замин, чунон
ки дар осмон аст. Имрӯз нони
ҳаррӯзаи моро ба мо дех, ва
гуноҳҳои моро биёмуруз, чунон
ки мо онҳоеро, ки бар зидди мо
таҷовуз мекунанд, мебахшем;
ва моро ба васваса наандоз,
балки моро аз бадӣ раҳо кун.

**Худовандо, моро аз ҳар бадӣ
раҳо кун, дар айёми мо сулху
осоиш ато кун, ки ба ёрии
раҳмати ту, мо метавонем
ҳамеша аз гуноҳ озод бошем ва
аз ҳама мусибат эмин, ки мо
умеди муборакро интизорем ва
омадани Начотдиҳандаи мо
Исой Масех.**

Барои салтанат, кувва ва
шухрат аз они туст ҳоло ва то
абад.

**Худованд Исой Масех, ки ба
расулони ту гуфт: Саломатро
тарк мекунам, осоиштагии
худро ба ту медиҳам, ба
гуноҳҳои мо нигоҳ нақун,
балки бар имони калисои
шумо, ва бо лутфу марҳамат ба**

Portuguese (Português)

Salvador do mundo, por sua Cruz e
Ressurreição você nos libertou.
Um homem.

Rito de Comunhão

**Ao comando do Salvador e
formados pelo ensinamento divino,
ousamos dizer:**

Pai Nossa que estais no céu,
santificado seja o teu nome; venha
o teu reino, tua vontade seja feita
na terra como no céu. O pão nosso
de cada dia nos dai hoje, e perdoa-
nos as nossas ofensas, assim como
nós perdoamos a quem nos tem
ofendido; e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal.

**Livrai-nos, Senhor, rogamos, de
todo mal, graciosamente conceda
paz em nossos dias, que, com a
ajuda da tua misericórdia, podemos
estar sempre livres do pecado e a
salvo de toda aflição, enquanto
esperamos a bendita esperança e a
vinda de nosso Salvador, Jesus
Cristo.**

Para o reino, o poder e a glória são
seus agora e sempre.

**Senhor Jesus Cristo, que disse aos
vossos Apóstolos: Paz te deixo,
minha paz te dou, não olhe para os
nossos pecados, mas na fé da
vossa Igreja, e graciosamente lhe
conceda paz e unidade de acordo**

Tajik (тоҷикӣ)

вай сулҳу ваҳдат ато фармоед
мувофиқи хоҳиши шумо. Ки то
абад зиндагӣ мекунанд ва
хукмронӣ мекунанд.

омин.

**Саломатии Худованд ҳамеша
бо шумо бод.**

Ва бо рӯҳи худ.

**Биёed ба яқдигар аломати
сулҳро пешкаш кунем.**

Барраи Худо, ту гуноҳҳои
ҷаҳонро мебардорӣ, бар мо
раҳм кун. Барраи Худо, ту
гуноҳҳои ҷаҳонро мебардорӣ,
бар мо раҳм кун. Барраи Худо,
ту гуноҳҳои ҷаҳонро
мебардорӣ, ба мо сулҳ ато кун.

**Инак Барраи Худо, инак, касе
ки гуноҳҳои ҷаҳонро
мебардорад. Хушо онҳое ки ба
зиёфати Барра даъват
шудаанд.**

Худовандо, ман сазовор нестам
ки ба зери боми ман дароед,
балки фақат қаломро бигӯ, ва
ҷонам шифо хоҳад ёфт.

Бадани (Хуни) Масех.

омин.

Биёed дуо кунем.

омин.

**Рейсҳои ба итмолом
расмӣ**

Баракат

Худованд нигахбонатон бошад.

Ва бо рӯҳи худ.

Portuguese (Português)

com sua vontade. Que vivem e
reinam para todo o sempre.

Um homem.

A paz do Senhor esteja sempre
convosco.

E com o seu espírito.

Ofereçamos uns aos outros o sinal
da paz.

Cordeiro de Deus, que tirais os
pecados do mundo, tenha piedade
de nós. Cordeiro de Deus, que tirais
os pecados do mundo, tenha
piedade de nós. Cordeiro de Deus,
que tirais os pecados do mundo,
nos conceda a paz.

Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele
que tira o pecado do mundo. Bem-
aventurados os chamados à ceia do
Cordeiro.

Senhor, eu não sou digno que você
deve entrar sob o meu teto, mas
apenas diga a palavra e minha
alma será curada.

O Corpo (Sangue) de Cristo.

Um homem.

Rezemos.

Um homem.

Ritos finais

Bênção

O senhor esteja com você.

E com o seu espírito.

Tajik (тоҷикӣ)

Худованди бузург
нигахбонатон бошад, Падар,
Писар ва Рӯҳулқудс.
омин.

Аз кор озод кардан

Пеш равед, Масса ба охир
расид. Ё: Бирав ва Инчили
Худовандро эълон кун. Ё: Ба
саломатӣ бирав, Худовандро
бо ҷони худ ҳамду сано ҳон. Ё:
Ба саломат биравед.

Худоро шукр.

Portuguese (Português)

Que Deus todo poderoso te
abençoe, o Pai, e o Filho, e o
Espírito Santo.

Um homem.

Demissão

Vá em frente, a Missa está
terminada. Ou: Vá e anuncie o
Evangelho do Senhor. Ou: Vá em
paz, glorificando ao Senhor por sua
vida. Ou: Vá em paz.

Graças a Deus.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC